



**USAID**  
АЗ МАРДУМИ АМРИКО



Global Civil  
Society Strengthening

COUNTERPART  
INTERNATIONAL



## БАРНОМАИ ҶАВОНОНИ ПЕШСАФ

Пурсишнома оид ба муайян намудани сатҳи Дониш, Рафтор ва Амал

Пурсишнома пеш ва баъд аз анчоми барнома  
Моҳ ва Сол



Дафтари Каунтерпарт БҶП  
Хиёбони Рӯдакӣ 66, Хонаи 04, ш. Душанбе 734001, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таърихи рӯз:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
рӯз                    моҳ                    сол

## **МУҚАДДИМА**

Шумо барои ширкат намудан дар пурсиши мазкур ҷиҳати ёрӣ додан ба Каунтерпарт Интернэшнл дар бехтару хубтар дарк кардани дониш ва малакаю маҳорати иштирокчиёни барномаи мо интихоб гардидед. Мо мехоҳем донем, ки фаҳмиш ва таассуроти Шумо оид ба Барномаи Ҷавонони Пешсаф чӣ гуна аст ва Шумо дар раванди иштирок дар ин барнома кадом дониш ва малакаҳоро аз худ кардаед.

Иштироки Шумо дар пурсиш ихтиёри мебошад. Агар Шумо дар пурсиш ширкат кардан нохоҳед, лутфан саволнома ро ба омӯзгори ҷавонон баргардонед.

Иштироки Шумо дар пурсиш ба таври махфӣ сураат мегирад. Саволномаи Шумо танҳо ба муҳаққиқи Барнома ва дастаи Каунтерпарт дар шаҳри Душанбе дастрас мебошад. Муҳаққиқ ҷавобҳои пурсишномаро, ки аз тарафи ҷавонони водихои Зарафшон, Рашт ва Бадахшонро пур карда шудаанд, дар якҷоягӣ таҳлил менамояд. Ба ҷавобҳои шахсии Шумо ҳеч кас нигоҳ наменаояд ва мароқ зоҳир намекунад. Муҳаққиқ, ба равияҳои умумии дар байни ҳамаи ҷавонони ширкаткунанда буда, эътибор медиҳад.

Лутфан ба саволҳои зерин аз рӯи дониш ва фаҳмиши худ ҷавоб диҳед. Агар Шумо ба ҷавоби худ боварӣ надоред, калимаи «НАМЕДОНАМ»-ро бо аломати доира ишора кунед.

**Ташаккури зиёд барои иштирок дар пурсишнома! Ҷавобҳои Шумо барои Барномаи Ҷавонони Пешсаф хело муҳим мебошанд!**

Лоихаи USAID “Барномаи Ҷавонони Пешсаф” яке аз лоихаҳои сершумори кӯмаки мардуми Амрико мебошад, ки тавассути USAID ба мардуми Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. Аз соли 1992 USAID дар Тоҷикистон зиёда аз 360 миллион доллари ИМАро барои кӯмак ба рушди иқтисодиёт, ниҳодҳои демократӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва маорифи Тоҷикистон пешниҳод намудааст

**Саволи -1А.** Шумо ба кадом марказ ташриф меоваред? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.*

**Дар Панҷакент:**

- Панҷакент
- Лоиқ Шералӣ
- Халифа Ҳасан

**Дар Рашт:**

- Фарм
- Навдӣ
- Боқӣ Раҳимзода

**Дар ВМКБ:**

- Хоруғ
- Поршинев
- Пастхуф

**Саволи 1Б. Оё Шумо марказе, ки ширкат меварзед, иваз намудаед?**

- Ҳа
- На

**Саволи 1В. Агар иваз намуда бошед, сабабаш дар чист?**

(Лутфан навишед) \_\_\_\_\_

**Саволи- 2.** Санай таваллуди Шумо

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
рӯз      моҳ      сол

**Саволи -3.** Ҷинси Шумо

*Ҷавоби мувофиқро интихоб кунед*

- духтар
- писар

**Саволи-4А.** Шумо дар синфи чанд мехонед?

Синфи \_\_\_\_ \_\_\_\_ (*дар синфи чандум тахсил мекунад, онро нависед*)

- Ман ба мактаб намеравам

**Саволи-4Б.** Агар ба мактаб наравед, сабабаш дар чист?

- ман ҳамаи талаботҳоро иҷро намудам ва мактабро хатм кардам
- маҷбур ҳастам, ки барои оилаам кӯмак расонам ва кор кунам
- сабабаш вазъи саломатиям мебошад
- барои кор кардан қисман ва ё як сол дар муҳочират будам
- дигар сабаб, лутфан шарҳ диҳед \_\_\_\_\_

**Саволи -5.** Забони асосии гуфтугӯии Шумо дар хона кадом аст? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед:*

- Точикӣ
- Ўзбекӣ
- Русӣ
- Помирӣ
- Дигар (шарҳ диҳед) \_\_\_\_\_

**Саволи -6.** Шумо намояндаи кадом миллат ҳастед? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.*

- Точик
- Ўзбек
- Рус
- Омехта
- Дигар (шарҳ диҳед) \_\_\_\_\_

**Саволи-7.** Кадоме аз инҳо ба Шумо муҳимтар мебошад: мансубияти қавмӣ-нажодӣ (миллат) ё шаҳрвандӣ? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.*

- Мансубияти қавмӣ-нажодӣ
- Шаҳрвандӣ
- Дигар (шарҳ диҳед) \_\_\_\_\_

**Саволи-8.** Умуман гӯем, Шумо чи қадар аз ҳаёти худ қаноатманд ҳастед- хеле қаноатманд, бо таври миёна қаноатманд, бо таври миёна қаноатманд нестанд ва ё хеле қаноатманд нестанд? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.*

Хеле қаноатманд    Миёна қаноатманд    Миёна қаноатманд нестанд    Хеле қаноатманд нестанд

**Саволҳои дигар оид ба дониши умумӣ мебошанд. Шояд ҷавоб додан ба баъзеи онҳо мушкил ва ба баъзеи дигарашон осон бошад. Лутфан ҳар қадар, ки метавонед, ҷавоби худро пешниҳод намоед.**

**Саволи-9.** Ба фикри Шумо овоз додани шаҳрвандон дар интихобот то кадом андоза муҳим аст – хеле муҳим, қисман муҳим, на он қадар муҳим ё тамоман муҳим нест?

Хеле муҳим    Қисман муҳим    На он қадар муҳим    Тамоман муҳим нест    Намедонам

**Саволи-10А.** Ба ҳамаи масъалаҳои дар поён номбаршуда, магар онҳо барои низоми сиёсӣ, ки «демократия» ном дорад, заруранд ва ё системаро бо пайвастании онҳо демократӣ гуфтан мумкин аст? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.*

	Барои демократия хело зарур аст	Барои ба вучуд омадани демократия лозим нест	Намедонам
<b>а.</b> Интихоботи озод ва шаффоф			

<b>б.</b> Озодии Воситаҳои ахбори омма (ВАО)			
<b>в.</b> Низоме, ки дар он президент, парлумон, судҳо салоҳияти худро доранд			
<b>г.</b> Ҳуқуқҳои баробар ба занон			
<b>д.</b> Ҳуқуқҳои баробар ба шахсони дорои имкониятҳои маҳдуддошта (маъҷубон)			
<b>е.</b> Ҳуқуқҳои баробар ба ҳамаи гурӯҳҳои қавмӣ-наҷодӣ			
<b>ё.</b> Ҳуқуқҳои баробар барои гурӯҳҳои динӣ			

**Саволи 10Б. Плурализми ақидаҳо чист? Лутфан бо аломати ✓ ба ҷавобҳои ишора намоед.**

- Силсилаи ақидаҳо, ки ба рушди ҷомеа таъсири мусбӣ мерасонанд
- Силсилаи ақидаҳо, ки ба рушди ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд
- Гуногунии ақидаҳо, ки ба рушди ҷомеа таъсир надорад
- Усули баҳодихӣ ба тараққиёти ҷомеа

**Саволи 10В. Сохтори идоракунии давлати Тоҷикистон чи гуна аст? Лутфан бо аломати ✓ ба ҷавобҳои ишора намоед.**

- Парламентӣ
- Президентӣ
- Шаҳрвандӣ

**Саволи 10Г. Мақомоти худидоракунии маҳаллиро интихоб кунед. Лутфан бо аломати ✓ ба ҷавобҳои ишора намоед.**

- Кумитаҳои маҳаллӣ
- Ҷамоатҳо
- Ташкилотҳои шаҳрвандӣ
- Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия

**Саволи-11. Шумо то чи андоза ақидаҳои дар ҷадвал овардашударо бо таври зайл: пурра дастгирӣ мекунам, то андозае дастгирӣ мекунам, то андозае зид ҳастам, тамоман зид ҳастам, баён менамоем?**

*Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.*

	<b>Пурра дастгирӣ мекунам</b>	<b>То андозае дастгирӣ мекунам</b>	<b>То андозае зид ҳастам</b>	<b>Тамоман зид ҳастам</b>	<b>Наме донам</b>
<b>а.</b> Кору фаъолият кардани занон берун аз хона					
<b>б.</b> Занон барои баровардани қарорҳо, ки ба деҳа ва ҷамоати онҳо таъсир доранд, ҷалб мешаванд					

в. Вазифаҳои роҳбариро ба ўҳда доштани занон					
г. Таҳсили духтарон дар макотиби олий					
д. Маълумоти олий барои духтарон					

**Саволи-12.** Ба фикри Шумо айни замон занон дар чомеаи мо ҳуқуқҳои зиёдтар, ва ё камтар ва ё баробар нисбат ба мардонро доранд? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои ишора намоед.*

- Назар ба мардон ҳуқуқҳои бештар  
 Назар ба мардон ҳуқуқҳои камтар  
 Бо мардон ҳуқуқи баробар доранд  
 Намедонам

**Саволи-13.** Ба фикри Шумо занон бояд ҳуқуқҳои бештар нисбати ба ҳозира дошта бошанд ва ё камтар нисбат ба ҳозира дошта бошанд ва ё ҳуқуқҳои доро ҳастанд, ки айни ҳол ба онҳо дастрас аст? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои ишора намоед.*

- Ҳуқуқҳои бештар назар ба он ки айни замон доранд  
 Ҳуқуқҳои камтар назар ба он ки айни замон доранд  
 Ҳуқуқҳои, ки бояд дошта бошанд, доранд  
 Намедонам

**Саволи-14.** Маъҷуб (шахси дорои имкониятҳои маҳдуддошта) будан маънои онро дорад, ки шахс ҳолати ҷисмонӣ ё осебии доимие дорад, ки ҳаракат, ҳиссиёт ё фаъолияти ӯро маҳдуд мекунад.

Бигӯед, ки ақидаҳои зеринро чи гуна дастгирӣ менамояд? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.*

	Пурра дастгирӣ мекунам	Қисман дастгирӣ мекунам	Қисман зид ҳастам	Тамоман зид ҳастам	Намедонам
а. Шахсони имконияташон маҳдуд барои баровардани қарорҳо, ки ба деҳа ва ҷамоати онҳо таъсир доранд, ҷалб мешаванд					
б. Шахсони имконияташон маҳдуд вазифаҳои роҳбариро ба ўҳда доранд					
в. Маълумоти олий доштани шахсони имконияташон маҳдуд					

**Саволи-15.** Ба фикри Шумо айни замон шахсони имконияташон маҳдуд дар ҷомеаи мо ҳуқуқҳои зиёд ё камтар ва ё ҳамон ҳуқуқҳои, ки шахсони имкониятҳои маҳдуд надошта соҳибанд, доранд? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои ишора намоед.*

- Ҳуқуқҳои бештар назар ба шахсони сиҳат
  - Ҳуқуқҳои камтар назар ба шахсони сиҳат
  - Ҳамон ҳуқуқҳои, ки одамони сиҳат доранд
  - Намедонам
- 

**Саволи -16.** Ба фикри Шумо шахсони имконияташон маҳдуд бояд ҳуқуқҳои бештар нисбати ба ҳозира дошта бошанд ва ё камтар нисбат ба ҳозира дошта бошанд ва ё ҳуқуқҳои доро ҳастанд, ки айни ҳол ба онҳо дастрас аст? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои ишора намоед.*

- Ҳуқуқҳои бештар назар ба он ки айни замон доранд
- Ҳуқуқҳои камтар назар ба он ки айни замон доранд
- Ҳуқуқҳои, ки бояд дошта бошанд, доранд
- Намедонам

**Биёед дар бораи Шумо сӯҳбат кунем.**

**Саволи-1.** Барои Шумо намунаи роҳбари идеали кист?

---

**Саволи-2.** Оё Шумо худро ҳамчун роҳбар ҳисоб мекунед?

- Ҳа
- Не
- Намедонам

**Саволи 3.** Кадом мисолҳоро оид ба роҳбарии худ Шумо дар мактаб, ҷомеа ва кишвар номбар карда метавонед? *Ҳар қадар, ки метавонед мисолҳои биёред.*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Саволи 4.** Агар Шумо худро ҳамчун роҳбар намеҳисобед, оё мехоҳед рӯзе роҳбар шавед?  
*Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳо ишора намоед.*

- Ҳа  
 Не  
 Намедонам

**Саволи-5.** Дар зарфи 6 моҳи гузашта кадом корҳои зеринро ва чанд маротиба амалӣ намудед?

*Лутфан бо аломати ✓ ба ҳар яке дилхоҳ аз ҷавоби муносиб ишора намоед ва чанд маротиба иҷро карданатонро дар ҳар ҷавоб нишон диҳед.*

	Ишора кунед агар ҷавоб Ҳа бошад	Чанд маротиба?
Шанбегӣ ташкил кардам	<input type="checkbox"/>	
Конкурс, чорабинӣ, намоишро дар мактаб ташкил кардам	<input type="checkbox"/>	
Мусобиқаи варзишӣ ташкил кардам	<input type="checkbox"/>	
Саёҳат ба намоишгоҳ, осорхона ва дар табиат ташкил намудам	<input type="checkbox"/>	
Чорабинӣ барои хонаи пиронсолон ва хонаи кӯдакон ташкил кардам	<input type="checkbox"/>	
Хонандаи суствонро аз синфҳои поёнӣ дар зери ҳимояи худ қарор додам	<input type="checkbox"/>	
Чамъоварии маводҳо барои ёрии дигарон, ки ба он эҳтиёҷ доранд, ташкил кардам	<input type="checkbox"/>	
Гурӯҳи мусиқӣ созмон додам	<input type="checkbox"/>	
Дигар мисолҳои корҳои ҷамъитии анҷом додаатонро оред _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	

**Саволи-6.** Лутфан нишон диҳед, ки Шумо ба гуфтаҳои зерин розӣ ҳастед ё на? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.*

	Шура розӣ	Розӣ	Қисман розӣ	Қисман норозӣ	Норозӣ	Тамоман норозӣ	Намедонам
1) Ман метавонам дар ҷомеаи худ дигаргунӣ ворид намоям							



2) Ман метавонам проблемаҳоро ҳал намоям							
3) Ман арзишҳои дигаронро эҳтиром мекунам							
4) Ман эҳсос менамоям, ки ҳамчун роҳбар омода ҳастам							
5) Ман бо миллатҳо ва халқиятҳои дигар забон меёбам							
6) Ман бо одамони динашон дигар забон меёбам							
7) Ман фикр мекунам, ки гӯш кардан ва эҳтиром намудани ақидаи дигарон муҳим аст							
8) Ман метавонам дар сурати дигарон ба ман норозӣ будан ақидаамро баён кунам							
9) Ман метавонам аз вазъияте, ки дигарон маро безобита мекунанд ва ба ақидаҳои ман фишор меоваранд, бароям							
10) Кӯдаконеро, ки ман дӯст намедорам, метавонанд ақидаҳои хуб дошта бошанд							
11) Ман метавонам бо кӯдакони деҳот ва шаҳр забон ёбам							

**Саволи -7.** Қобилиятҳои дар поён номбаршударо одамон ҳангоми бо дигарон оиди машғулият ва ташаббусҳои мухталиф кор кардан истифода мекунанд. Чи қадар Шумо метавонед ин малакаю маҳоратро истифода баред? *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намоед.*

	Хело хуб	Қаноат бахш	Хело бад	Тамоман бад	Намедонам
Муошират бо калонсолон					
Сухан кардан дар назди гурӯҳи одамон					
Қарор қабул кардан					
Барои ҳалли масъала сарфаҳм рафтан					
Ҳамчун як аъзои гурӯҳ бартараф кардани масъалае, ки ҷомеа ба он ниёз дорад					
Банақшагирӣ ва ташкили кор					
Иҷрои лоиҳаҳо					

**Арзёбии Барномаи Ҷавонони Пешсаф  
(Танҳо барои иштирок дар пурсишномаи охир)**

1. Кадом фаъолиятҳо дар Барномаи Ҷавонони Пешсаф ба Шумо писанд омад?

---



---



---

2. Оё Шумо ба фаъолиятҳои дар поён нишондодашудаи Барнома иштирок кардед?

	<i>Лутфан нишон диҳед, агар ҷавоб «Ҳа» бошад</i>
Курсҳои тренинги Маърифати Шаҳрвандӣ	<input type="checkbox"/>
Грант қабул кардед	<input type="checkbox"/>
Ба лагери тобистона иштирок кардед	<input type="checkbox"/>
Ба конفرонси Ҷавонон иштирок кардед	<input type="checkbox"/>
Фаъолиятҳои баъдимақтабӣ	<input type="checkbox"/>

*Агар Шумо ба тренинги Маърифати Шаҳрвандӣ иштирок карда бошед, лутфан ба саволҳои 3, 4 ва 5 ҷавоб диҳед. Агар ба тренинг иштирок накарда бошед ба саволи 6 гузаред.*

3. Оё Омӯзгори ҷавонон дар доираи Барномаи Ҷавонони Пешсаф усулҳои интерактивии зеринро мавриди истифода қарор дод? Шумо метавонед бо аломати ✓ ба бештар аз як ҷавоб ишора намоед

	<i>Ҳа</i>
1. Маърӯза (Лексия)	
2. Бо истифода аз флип чарт	
3. Нақшофарӣ	
4. Мусоҳиба	
5. Кори инфиродии мустақилона дар синф	
6. Вазифаи хонагӣ	
7. Маводҳои тақсимоӣ барои бо худ ба хона бурдан	
8. Нақшаи амали инфиродӣ	

4. Дар маҷмӯъ, усулҳои дарсдиҳӣ аз тарафи Омӯзгорони ҷавонон чӣ тавр буданд: таъсирбахш, то андозае таъсирбахш, на он қадар таъсирбахш ва ё тамоман таъсирбахш набуданд?

- Хеле таъсирбахш  
 То андозае таъсирбахш  
 На он қадар таъсирбахш  
 Тамоман таъсирбахш не  
 Намедонам

5. То кадом андоза Шумо ба Омӯзгорони ҷавонон баҳогузори менамояд. *Лутфан бо аломати ✓ ба яке аз ҷавобҳои сатри додашуда ишора намояд.*

	Аъло	Хеле хуб	Он қадар хуб не	Хеле бад	Намедонам
а. қобилияти пурра фаҳмонда додани мавзӯ					
б. Доштани дониш оид ба мавзӯи додашуда					
в. Дараҷаи озодона дастрасӣ доштан ва мурочиат намудан ба омӯзгор					
г. Эҳтиром барои иштироки ҷавонон					

6. То кадом андоза гуфта метавонед, ки аз Барномаи Ҷавонони Пешсаф Шумо чӣ омӯхтаед- аз ҳад зиёд, хеле хуб, як қисме ва ё тамоман ҳеҷ чиз?

- Аз ҳад зиёд  
 Хеле хуб  
 Як қисме  
 Тамоман ҳеҷ чиз  
 Намедонам

7. Кадом намуди фаъолияти, ки аз тренинги Барномаи Ҷавонони Пешсаф гирифта будед, мехоҳед инкишоф диҳед?

---



---

8. Кадом фаъолияти муҳим Шуморо дар марказ бештар барои иштирок чалб менамояд?

---



---




---

9. То кадом андоза Шумо майл доред ки иштироки худро дар Барномаи Ҷавонони Пешсаф идома диҳед: бештар майл дорам, то андозае майл дорам, то андозае майл надорам ва ё тамоман майл надорам?

- Бештар майл дорам  
 То андозае майл дорам  
 То андозае майл надорам  
 Тамоман майл надорам  
 Намедонам

10. Оё Шумо ягон пешниҳод ба Барномаи Ҷавонони Пешсаф доред? Агар пешниҳодҳо дошта бошед, лутфан шарҳ диҳед.



**ТАШАККУРИ ЗИЁД!!!**

**ҶАВОБҲОИ ШУМО БАРОИ МО ХЕЛО МУҲИМ МЕБОШАНД!!!**